

**БА ТАВАЧҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 27.08.2020 №132**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1270/1-615	МД «Коллечи ҷумҳуриявии хореографии ба номи М. Собирова»	227-66-60	Хариди электронӣ	Оргтехника, маҳсулоти қолини, қисмҳои эҳтиётии компютери, маснуоти сантехники, молҳои конселяри ва хочаги	Номгуй	75	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1271/1-616	ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои тиббӣ, ранг барои принтер, молҳои конселяри ва хочаги	Номгуй	38	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1272/1-617	Агентии омили назди Президенти ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиёти барои дастгоҳҳои чопкунанда	Номгуй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1273/1-618	Донишгохи давлатии омузгории Тоҷикистон ба номи С. Айни	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои нарм	Номгуй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1274/1-619	Кумитаи андозии назди ХҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техники, қисмҳои эҳтиётӣ барои таҷҳизотҳои техники ва ранг барои принтер	Номгуй	50	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1275/2-377	РИР н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Либоси махсус ва пойафзол	Номгуй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1276/9-233	Раёсати ақибгоҳи ВМ ҶТ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Сузишвори ва равангҳои молдани	Номгуй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

